

Бо қарори Шӯрои олимони
ДДОТ ба номи С.Айнӣ
аз 15.05.2020, №11/4
дар асоси қарори муошвараи
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.03.2020, № 4/21
тасдиқ шудааст

**Қоидаҳои
қабули донишҷӯён ба ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ барои идомаи
таҳсил баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар
соли таҳсили 2020-2021**

1. Муқаррароти умумӣ

1. Қоидаҳои қабули донишҷӯён ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Қоидаҳои қабули донишҷӯён ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ барои идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар соли таҳсили 2020-2021», «Оинномаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ» ва дигар асноди меъерии ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия шудааст.

2. Бо мақсади қабули ҳуҷҷатҳои довталабоне, ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро хатм кардаанд, ташкил ва гузаронидани суҳбати қабули онҳо бо фармоиши ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (минбаъд донишгоҳ) комиссияи қабул таъсис дода мешавад. Раиси комиссияи қабули Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ректор мебошад. Дар вақти набудани раис ваколатҳои ӯ ба зиммаи муовини раис (муовини ректор оид ба таълим) гузошта мешавад.

3. Донишгоҳ қабули довталабонро аз рӯи равия ва самти ихтисосҳо дар асоси Иҷозатномаи пешбурди фаъолияти таълимӣ ва замимаи иҷозатномаи мазкур ба роҳ мемонад.

Донишгоҳ вазифадор аст, ки довталабонро бо Иҷозатномаи пешбурди фаъолияти таълимӣ ва инчунин шаҳодатномаи аккредитатсияи давлатӣ шинос намояд.

**2. Тартиби қабул барои идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаи
таҳсилоти миёнаи касбӣ**

4. Қабули донишҷӯён ба донишгоҳ барои идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ танҳо аз рӯи равия ва самти ихтисосҳои амалкунанда аз ҳисоби ҷойҳои холии бучавӣ ва шартномавӣ дар доираи замимаи иҷозатномаи пешбурди фаъолияти таълимӣ амалӣ карда мешавад.

5. Комиссияи қабули донишгоҳ то қабули ҳуҷҷатҳои довталабон номгӯи саволномаҳои суҳбатро аз рӯи равия ва ихтисосҳо таҳия намуда, теъдоди қабули донишҷӯёнро тибқи нақшаи қабул аз рӯи равия ва

ихтисосҳои амалкунанда аз ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ ва шартномавӣ муайян менамояд.

6. Шахсоне, ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро (давлатӣ ва ғайридавлатӣ) аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва ё шартномавӣ бо «Дипломи аъло» хатм намудаанд, дар сурати мувофиқати самти ихтисос ба курси 2-юми шуъбаҳои рӯзона ва ё ғоибона (фосилавӣ)-и донишгоҳ бе озмун қабул карда мешаванд.

7. Шахсоне, ки гурӯҳҳои буҷавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро бо дипломи муқаррарӣ хатм намудаанд, пас аз 3 соли хатм ва фаъолияти корӣ дар истехсолот дар сурати мувофиқати равия ва самти ихтисос бо назардошти мавҷудияти фарқият дар ҳаҷми то 30 кредит ба курси 2-юми шуъбаҳои рӯзона ва ё ғоибонаи (фосилавӣ)-и донишгоҳ (ба ҷойҳои холии буҷавӣ ва шартномавӣ) тариқи суҳбат қабул карда мешаванд.

8. Шахсоне, ки гурӯҳҳои буҷавии шуъбаи ғоибонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро бо дипломи муқаррарӣ хатм ва собиқаи кории на камтар аз 3-сола дар истехсолот доранд, дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунанда (диплом (асл) нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ, хислатнома аз ҷойи кор) дар сурати мувофиқат намудани равия ва самти ихтисос бо назардошти мавҷудияти фарқият дар ҳаҷми то 30 кредит ба курси 2-юми шуъбаҳои рӯзона ва ё ғоибонаи (фосилавӣ)-и донишгоҳ (ба ҷойҳои холии буҷавӣ ва шартномавӣ) тариқи озмун қабул карда мешаванд.

9. Шахсоне, ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии равияи тиббиро хатм кардаанд, танҳо бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ихтисосҳои мувофиқи факултетҳои биология ва химияи донишгоҳ бо назардошти мавҷудияти фарқият дар ҳаҷми то 30 кредит тариқи суҳбат тибқи талаботи Қоидаҳои қабули мазкур қабул карда мешаванд.

10. Шахсоне, ки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро аз рӯи ихтисосҳои омӯзгорӣ хатм намудаанд ва зиёда аз панҷ сол собиқаи кори омӯзгорӣ доранд, ба курси 2-юми шуъбаи ғоибонаи (фосилавӣ)-и донишгоҳ аз рӯи натиҷаи суҳбат қабул карда мешаванд.

11. Мухлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои довталабон ба комиссияи қабул аз 01 июл то 10 август ва мухлати гузаронидани суҳбат (озмун) бо довталабон аз 11 то 20 август муқаррар карда мешавад.

12. Довталабон дар мухлати муқарраргардида ба комиссияи қабули донишгоҳ ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунанд:

-ариза ба номи ректори донишгоҳ;

-дипломи намунаи давлатӣ бо замимааш дар бораи хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ - асл. (маълумотнома дар бораи хатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ қабул карда намешавад);

-нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ дар хусуси фаъолияти корӣ вобаста ба самт, равия ва ихтисоси интиҳобкарда;

-маълумотномаи тиббӣ (шакли № 038)

-6 адад сурат (андозаи 3x4 см);

-билети ҳарбӣ ё шаҳодатномаи ҳарбии даъватшаванда;

-шиноснома ва ё ҳуҷҷат дар бораи тасдиқи шахсият.

13. Довталабоне, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи касбиро дар хориҷи кишвар хатм кардаанд, баъди баробарарзиши ҳуҷҷат дар бораи

тахсилот ва муайян шудани дараҷаи сатҳи таҳсилот метавонанд ба комиссияи қабули донишгоҳ хуччат пешниҳод намоянд.

14. Довталабоне, ки дар рӯзи муайяншудаи комиссияи суҳбат (озмун) бесабаб ҳозир нашудаанд, аз суҳбат (озмун) нагузашта ҳисобида мешаванд.

15. Дар сурати қаноатманд набудан аз натиҷаи суҳбат довталаб ҳуқуқ дорад, ки мутобиқи тартиботи муқарраршудаи донишгоҳ бо натиҷаи суҳбаташ (агар хаттӣ бошад) дар муҳлати то 3 рӯз тариқи апеллятсия ба комиссияи апеллятсионӣ, ки бо фармоиши ректори донишгоҳ таъсис дода шудааст, шинос шавад. Баррасии апеллятсия маъноӣ аз нав гузаштани суҳбат набуда, балки танҳо санҷиши дурустии он мебошад натиҷаи баррасӣ ва дар протокол қайд карда мешавад.

Баъди баррасии апеллятсия қарори комиссияи апеллятсионӣ оид ба баҳои суҳбат (озмун) қабул карда мешавад. Дар мавриди ба миён омадани зарурати тағйир додани баҳо бо қарори комиссияи апеллятсионӣ дар протоколи суҳбат тағйирот ворид карда мешавад.

16. Натиҷаи суҳбат дар протоколи махсус қайд карда мешавад (нусхаи протокол замима мегардад).

17. Пас аз гузаштани довталаб аз суҳбати комиссия ва озмун барои қабул ба сафи донишҷӯён қарори комиссияи қабул бароварда мешавад.

18. Ҳаҷми маблағи таҳсил барои таълими шартномавӣ дар асоси қарори Шӯрои олимони муайян ва бо Ҳадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шуда, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва дар Қоидаҳои қабули муассисаи таълимӣ дарҷ мегардад. Довталабони гурӯҳҳои шартномавӣ баъди аз суҳбат (озмун) гузаштан, фақат дар сурати пардохт намудани маблағи таҳсил тибқи талаботи қарордод ба донишгоҳ қабул карда мешаванд.

19. Донишҷӯёне, ки дар гурӯҳҳои шартномавӣ аз суҳбат ва озмун гузаштаанд, пас аз пардохти пурраи маблағи шартномаи соли таҳсил фармоиши ректор чӣхати қабули онҳо дар асоси муҳлати муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур ба тасвиб расонида мешавад.

20. Фармоиши ректори донишгоҳ барои қабули донишҷӯён (рӯзона ва фосилавӣ) чӣхати идомаи таҳсил ба ихтисосҳои донишгоҳ на дертар аз 15 рӯз пас аз гузаштани суҳбат дар асоси қарори комиссияи қабул бароварда мешавад.

21. Назорат аз болои фаъолияти комиссияи қабули донишгоҳ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти дахлдор ба амал бароварда мешавад.

22. Таъмин, риоя ва иҷрои Қоидаҳои қабули мазкур барои ҳайати комиссияи қабули донишгоҳ хатмӣ мебошад.

23. Комиссияи қабули донишгоҳ вазифадор аст, ки аз натиҷаи фаъолият ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон то 20-сентябри соли 2020 маълумоти муфассал пешниҳод намояд.

24. Фармоиши ректор оид ба қабули донишҷӯён (рӯзона ва фосилавӣ) ба донишгоҳ то оғози соли таҳсил аз тарафи ректори донишгоҳ ба имзо мерасад.

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ОМУЌЗОРИИ ТОҶИКИСТОН
ба номи САДРИДДИН АЙНӢ

Протоколи № _____ аз « _____ » _____ соли 2020

*оид ба гузаронидани суҳбат барои идомаи таҳсил дар Донишгоҳи
давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни*

Бо довталаб _____
(ному насаб)

дар таърихи « _____ » _____ соли 20 _____ дар комиссияи қабули
ДДОТ ба номи С. Айни суҳбат баргузор гардид.

Ба комиссияи қабул тибқи талаботи «Қоидаҳои қабули донишҷӯён ба
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
идомаи таҳсил баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар соли
таҳсили 2020-2021» ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод шудаанд.

Аз он ҷумла:

1. Дипломи № _____ дар бораи хатми муассисаи таҳсилоти
миёнаи касбӣ _____ бо
ихтисоси _____

2. Ба довталаб саволҳо аз рӯи ихтисос ва фанҳои таҳассусӣ дода
шуд. (саволҳо бо ҷавобҳои довталаб замима мешавад).

Комиссияи қабул аз рӯи натиҷаи суҳбат-озмун чунин хулоса баровард:

1. Сатҳи дониши довталаб дар асоси саволу ва ҷавоб _____
_____ ҳисобида шуда
(каноатбахш ё ғайриканоатбахш)

ба сафи донишҷӯёни курси 2- юми шуъбаи рӯзона (фосилавӣ, ғоибона)-и,
шакли таҳсили _____
(бучавӣ, шартномавӣ)

ихтисоси _____ қабул карда шавад.
қабул карда шавад.

Раиси комиссияи озмун _____
Аъзоёни комиссияи қабул: _____

